

## **НОМГҶИ ҲУЧҚАТҲО БАРОИ ДОВТАЛАБОНИ ВАТАНИ ВА ХОРИҶИ**

**Номгӯи ҳуҷҷатҳое, ки довталабон ба комиссияи қабули ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров пешниҳод менамоянд:**

1. Аттестат ва замимаи он (асл).
2. Шиноснома (бо 1 дона нусха).
3. Шаҳодатномаи ҳарбӣ (бо 1 дона нусха) – барои писарон.
4. Маълумотномаи тиббӣ – шакли 038.
5. Расми андозаи 3x4 – 6 дона.
6. Ариза ба номи ректори донишгоҳ (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад).
7. Шартнома бо расиди пардохти маблағи таҳсил (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад) – барои донишҷӯёне, ки ба гурӯҳҳои шартномавӣ ҳуҷҷат месупоранд.

**Довталабоне, ки баъд аз хатми коллеҷҳои соҳавӣ барои идомаи таҳсил ҳуҷҷат месупоранд:**

1. Диплом ва замимаи он (асл).
2. Шиноснома (бо 1 дона нусха).
3. Шаҳодатномаи ҳарбӣ (бо 1 дона нусха) – барои писарон.
4. Маълумотномаи тиббӣ – шакли 038.
5. Расми андозаи 3x4 – 6 дона.
6. Ариза ба номи ректори донишгоҳ (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад).
7. Шартнома бо расиди пардохти маблағи таҳсил (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад) – барои донишҷӯёне, ки ба гурӯҳҳои шартномавӣ ҳуҷҷат месупоранд.

**Довталабоне, ки баъд аз хатми МТОК барои гирифтани маълумоти дуҷуми оӣ ҳуҷҷат месупоранд:**

1. Диплом ва замимаи он (нусха бо тасдиқи идораи нотариалӣ).
2. Шиноснома (бо 1 дона нусха).
3. Маълумотномаи тиббӣ – шакли 038.
4. Расми андозаи 3x4 – 6 дона.
5. Ариза ба номи ректори донишгоҳ (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад).
6. Шартнома бо расиди пардохти маблағи таҳсил (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад) – барои донишҷӯёне, ки ба гурӯҳҳои шартномавӣ ҳуҷҷат месупоранд.

**Довталабоне, ки тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷат месупоранд:**

1. Аттестат ва замиаи он (асл).
2. Шиноснома (бо 1 дона нусха).
3. Шаҳодатномаи ҳарбӣ (бо 1 дона нусха) – барои писарон.
4. Тавсифномаи довталаб.
5. Суратмаҷлиси шӯрои мактаби хатмкунанда оид ба тасдиқи квота.
6. Тавсияномаи мудирӣ шуъбаи маориф.
7. Роҳхати раиси ноҳия ба ректори донишгоҳ.
8. Қарордоди сетаарафа (ноҳия, донишгоҳ, донишҷӯ) – 3 нусха.
9. Протоколи суҳбат.
10. Маълумотномаи тиббӣ – шакли 038.
11. Расми андозаи 3x4 – 6 дона.
12. Ариза ба номи ректори донишгоҳ (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад).

### **Номгӯи ҳуҷҷатҳои барои шаҳрвандони хориҷӣ**

1. Аттестат ё диплом – асли ҳуҷҷат.
2. Тарҷума ва тасдиқи нотариалии аттестат/диплом (барои нафароне, ки мактаб /коллеҷ /донишгоҳро дар хориҷа хатм кардаанд).
3. Шаҳодатномаи баробарарзишӣ (бо пешниҳоди нусхаи паспорт ва аттестат/диплом ба Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи маориф (дар километри 7-ум, дар бинои Полиграфкомбинат ҷойгир аст) дода мешавад.
4. Нусхаи шиноснома (паспорт) бо тарҷума ва тасдиқи нотариалӣ.
5. Маълумотномаи тиббӣ (шакли 038).
6. Маълумотномаи ташхиси ВНМО (ВИЧ/СПИД) (AIDS).
7. Сурати андозаи 3x4 – 6 дона.
8. Ариза (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад)
9. Шартнома бо расиди пардохти маблағи таҳсил (дар комиссияи қабули донишгоҳ дода мешавад)